

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Офаридаев Назрӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев мувофиқи талаботи банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Шаҳбози Рустамшо дар мавзӯи «Антропонимияи «Таърихи Систон» (таҳқиқи таърихӣ-забоншиносӣ)», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология пешниҳод шудааст, баён менамоем.

Банди 64-65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозам:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

Насаб, ном, номи падар	Офаридаев Назрӣ
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳои) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ)
Индекс, суроға	736000, Ҷумҳурии Тоҷикстон, ш. Хоруғ, х. Ш.Шоҳтемур, 119
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба шумор меравад	Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев
Номгӯии интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия	Мақолаҳои илмӣ: 1. Офаридаев, Н., Корбурди топонимияи иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ // Маводи

<p>дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)</p>	<p>конференсияи байналмилалӣ. –Душанбе: 2016, - С.41-48; 2. Офаридаев, Н., Оид ба ҳамгунсозии корбурди номвожаҳои иқтибосӣ // Суннатҳои номгузорӣ ва номҳои ҷуғрофӣ. Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 2016, - С.120-128; 3. Офаридаев, Н., Оид ба рақобати истилоҳоти миллӣ ва байналмилалӣ // Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ. –Душанбе: 2016, - С.46-52; 4. Офаридаев, Н., Теонимия дар қасоиди Носири Хусрав // Суханшиносӣ, №4. - Душанбе: 2016. С.45-49. 5. Офаридаев, Н., Номвожаи Хуросон дар қасидаи Носири Хусрав. // Масъалаҳои назария ва таърихи адабиёти тоҷик. – Душанбе: 2017, - С. 289-296; 6. Офаридаев, Н., К вопросу антропонимического пространства касид НосираХусрава. // Паёми ДМТ №7, 2018. - С.10-15. 7.Офаридаев, Н., Қолабҳои таърихии номҳои ҷуғрофии Тоҷикистон // Ахбори АИ ҶТ, 2018. №3, -С 160-165. 8.Офаридаев, Н., Масъалаҳои иҷтимоии рушди забони тоҷикӣ дар осори С. Айнӣ. // Паёми ДМТ, 2018. №3, - С.5-10; 9.Офаридаев, Н., Масъалаҳои назариявии муносибати забонҳо// Ахбори АИ ҶТ, №2, 2018. - С.110-117;</p>
---	--

Доктори илмҳои филологӣ,
профессори кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи давлатии Хоруғ
ба номи Моёншо Назаршоев



Офаридаев Назрӣ

Имзои Офаридаев Н.-ро тасдиқ мекунам:
Раёсати кадрҳои Донишгоҳи давлатии
Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев
736000, ш. Хоруғ, к. Ш.Шоҳтемур, 119



Шабдолов Қ.

« 11 » январи соли 2021